

***Роҳи худро интихоб намо!
Ояндаро бо ДДТТ дурахшон соз!***



Рисолати донишгоҳ

Рисолати Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон – рушди технологияҳои инноватсионии таълим дар соҳаи иқтисодиёт ва идоракунӣ, таъминоти тафаккури эҷодӣ ва салоҳияти касбӣ, ҳифз ва афзун намудани арзишҳои иҷтимоӣ фарҳангии миллӣ ва умумибашарӣ дар асоси ҳамгироии таҳсилоти олӣ ва фаъолияти илмӣ таҳқиқотӣ.

Донишгоҳи мо-ояндаи дурахшони шумо!

Маълумот

*оид ба қабули докталабон ба зинаи магистр,
аз рӯи ихтисосҳои зерин дар соли таҳсили 2021-2022*

- 25.01.03 –иқтисодиёти ҷаҳонӣ;*
- 25.01.04- молия ва қарз;*
- 25.01.04.02-кори бонкӣ;*
- 25.01.07- иқтисодиёт ва идоракунӣ дар корхонаҳо;*
- 25.01.08- баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит;*
- 25.01.09- молиносии ва муоинаи мол;*
- 25.01.10.04- тиҷорат дар бозори беруни;*
- 26.02.02- менеҷмент;*
- 26.02.03.05- маркетинги байналмилалӣ;*
- 96.01.01- хадамоти гумрукӣ;*
- 24.01.03-ҳуқуқи иқтисодӣ.*

ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОММЕРЦИИ



Донишгоҳи мо-ояндаи дурахшони шумо!

Маълумот

*оид ба қабули докталабон ба зинаи докторантураи ДДТТ аз
рӯйи ихтисос (PhD) барои соли таҳсили 2021-2022*

<i>№ б/т</i>	<i>Шифр</i>	<i>Номгӯи ихтисос</i>
1	6D030401	<i>Кори гумрукӣ;</i>
2	6D050601	<i>Иқтисодиёт: назарияи иқтисод;</i>
3	6D050609	<i>Иқтисодиёт ва идораи хоҷагии халқ: (иқтисодиёти минтақаҳо);</i>
4	6D050607	<i>Иқтисодиёт: иқтисодиёт, ташиқил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо ва комплексҳо (соҳаи хизматрасонӣ);</i>
5	6D050614	<i>Иқтисодиёт (иқтисодиёти соҳибкорӣ);</i>
6	6D050701	<i>Менеҷмент (соҳаи хизматрасонӣ);</i>
7	6D050800	<i>Баҳисобгирӣ ва аудит;</i>
8	6D050900	<i>Молия;</i>
9	6D051101	<i>Маркетинг;</i>
10	6D051301	<i>Иқтисоди ҷаҳонӣ;</i>
11	6D050620	<i>Усулҳои риёзӣю инструменталӣ дар иқтисодиёт;</i>
12	6D072707	<i>Молиносии маҳсулоти хӯрока ва технологияи хӯроки умумӣ;</i>
13	6D090200	<i>Туризм;</i>
14	6D091201	<i>Фаъолият дар тарабхонаҳо ва бизнеси меҳмонхонадорӣ.</i>



Нишонии мо: 754061, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
 ш. Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ ½,
 Тел.: + 992(37) 234-83-46, факс: + 992(37) 234-85-46,
 почтаи электронӣ: tguk@mail.ru,
 сомонии расмӣ: www.tguk.tj

В Таджикском государственном университете коммерции благодаря внедрению кредитной системы добились ряда успехов. За последние пять лет произошли радикальные перемены. В том числе расширились связи университета с учебными заведениями зарубежных стран, значительно улучшилась его материально-техническая база.

Для успешного перехода на новую систему университет привлек зарубежных специалистов и одновременно изыскал возможности для стажировки своих преподавателей в других странах и в результате, благодаря внедрению данной системы, добился повышения качества образования.

(Из выступления Основателя мира и национального согласия - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона по случаю Дня знания)

МИССИЯ - Развитие инновационных технологий передачи знаний в области экономики и управления, формирование креативного мышления и профессиональных компетенций, сохранение и приумножение национальных и общечеловеческих социокультурных ценностей на основе интеграции высшего образования и научно-исследовательской деятельности.

Университет основан в 1987 году и включает следующие подразделения:

- Институт экономики и торговли в г. Худжанде;
- НИИ потребительского рынка и сферы услуг;
- Лицей;
- 4 факультета очной формы обучения;
- Факультет дистанционного образования;
- 10 центров тестирования оснащенные 600 компьютерами;
- Центр изучения иностранных языков;
- Центр переподготовки и повышения квалификации;
- Центр информационно - коммуникационных технологий;
- Консультационный пункт по профориентации абитуриентов;
- Технологический парк;
- Лаборатория технологии продуктов общественного питания;
- Лаборатория товароведения и экспертизы товаров;
- Библиотека и электронная библиотека;
- Типография;
- Малое швейное предприятие «Зебо»;
- Спортивный комплекс;
- Гостиница;
- Общежитие для студентов;
- Столовая;



Ответы на вопрос «Почему я должен выбрать именно Таджикский государственный университет коммерции?»

1. Университет располагает современной учебно-материальной базой, сильным научно-педагогическим потенциалом, исследовательско-инновационными возможностями;
2. В университете функционируют два диссертационных совета по защите докторских и кандидатских диссертаций;
3. В университете ведется подготовка кадров от степени бакалавра до доктора наук;
4. В университете функционируют технологические парки, центры и лаборатории, оснащенные передовыми учебно-техническими средствами;
5. ТГУК первым среди вузов страны начал внедрять кредитную систему образования и дистанционную форму обучения;
6. В университете созданы группы, учебный процесс в которых полностью осуществляется на английском языке;
7. Образовательные программы университета первыми в республике прошли международную программную аккредитацию;
8. Университет успешно сотрудничает с более 60 высшими учебными заведениями зарубежных стран и студенты в рамках договоров о сотрудничестве и международных образовательных программ имеют возможность продолжать обучение в университетах стран СНГ, Европы, Азии и Америки;
9. За последние 5 лет более 20 студентов университета стали победителями и призерами республиканских и международных конкурсов и олимпиад;
10. Выпускники университета успешно работают в различных сферах экономики страны и за рубежом на руководящих и ответственных должностях;
11. В университете на высоком уровне осуществляется воспитательно-культурная деятельность. Команда студентов университета «Тоджири Аджам» является победителем республиканской студенческой лиги КВН;
12. Универсальный спортивный комплекс университета и постоянное проведение различных соревнований позволяют привлечь студентов к спортивным мероприятиям и здоровому образу жизни.



Дар бораи мо!

ДДТТ дар байни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар нахустин шуда, соли 2005 ба низоми кредитии таҳсилот гузашт.

ДДТТ бакалаврҳо, магистрҳо ва докторҳои PhD-ро аз рӯи низоми бисёрзинагии таҳсилот, ки дар аксари давлатҳои ҷаҳон пазируфта шудааст, омода мекунад.

ДДТТ яке аз муассисаҳои олии пешқадами Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки аз рӯи 34 ихтисос дар соҳаҳои иқтисодиёт ва тиҷорат мутахассис омода мекунад.

Дар ДДТТ имконияту шароити мусоид дар истифодаи босамари технологияҳои муосир дар раванди таълим, гузаронидани тадқиқоти илмӣ, ҷимояи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ вуҷуд дорад ва раёсати донишгоҳ нахустин бор дар кишвар низоми таҳсилоти фосилавиро мавриди амал қарор дод.

ДДТТ дар байни муассисаҳои олии касбии кишвар нахустин шуда, соли 2012 аз аккредитатсияи байналмилалӣ барномаи таълимии 250103 – иқтисодиёти ҷаҳонӣ (бакалавр) ва соли 2019 барномаҳои таълимии 250104 – молия ва қарз (бакалавр, магистр), 250103 – иқтисодиёти ҷаҳонӣ (бакалавр, магистр), 250107 – иқтисодиёт ва идоракунии дар корхонаҳои савдо (бакалавр) ва 240103 – ҳуқуқи иқтисодӣ (бакалавр) бомуваффақият гузашта, соҳиби шаҳодатнома гардид.

Таҳсил бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ба тариқи рӯзона гузаронида мешавад.

Хатмкардагони зинаи бакалавр ва магистратура

Раёсати Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз хатмкардагони гиромӣ даъват ба амал меорад, ки бо мақсади дар бозори меҳнат ҷойи худро ёфтан ва саҳми назаррас гузоштан дар рушди иқтисодиёту тиҷорати Тоҷикистон, ба зинаи магистратура ва докторантура (PhD) дохил шуда, таҳсилро
идома
диҳанд!

